

Мувофиқа шуд:
Сардори Хадамоти зиддинҳусори
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раҷабзода Ҳ. Р. _____
« 16 » « 01 » соли 2026



Ғафлик мекунам:
Раиси Раёсати Корхонаи воҳиди
давлатии «Бонки амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»
Салимзода А. А. _____
№ 1-7 « 20 » « январ » соли 2026



АМОНАТБОНК

**Нархномаҳои хизматрасонии
КВД БА ҚТ «Амонатбонк» барои
шахсони воқеӣ**

Мундариҷа:

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ	2
1. КУШОДАН ВА ПЕШБУРДИ СУРАТҲИСОБҲО	3
2. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД	3
3. АМАЛИЁТИ МУБОДИЛАИ АСЪОР	5
4. АМАЛИЁТҲОИ ИНТИҚОЛИ БОНКӢ	4
5. ИЧОРАИ ҚУТТИҲОИ СЕЙФӢ	5
6. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ	5
7. АМАЛИЁТҲО БО КОРТИ КРЕДИТӢ	8
8. АМАЛИЁТИ КОРТҲОИ АМОНАТБОНК ДАР ШАБАКАИ ДИГАР БОНКҲО	
9. БОНКИ МОБИЛИИ «АМОНАТ МОБАЙЛ»	9



МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. КВД БА ҚТ «Амонатбонк» (минбаъд дар матн «Бонк») тарофаҳои мазкурро дар мувофиқа бо Хадамоти зиддинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллии гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоч басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд дар матн «БМТ») дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста барасмиятдарорӣ дар идораи нотариалии ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоч аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоч бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоч пешниҳод шудааст, хатогиҳо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бар ҳилофи дастурामалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоч, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи нархномаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати КВД БА ҚТ «Амонатбонк» ба амал бароварда мешавад.
7. Ҳаққи хизмат аз рӯи нархномаҳои Бонк, ки бо пешоянди «то» оварда шудааст, арзиши хизматрасонии эътиборан ба он баробарро низ дар бар мегирад.
8. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, КВД БА «Амонатбонк» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
9. Бонк дар ҳолатҳои зарурӣ эълон намудани иқдомҳо, қортҳои бонкии худро ройгон ё бо тахфиф ба мизочон пешниҳод намояд.
10. Ҳама гуна маҳсулотҳои корти бонкие, ки ба шахсони воқеи пешниҳод мегарданд бо нархномаи шахсони воқеӣ хизматрасонӣ ситонида мешавад.
11. Дар сурати пасту баланд шудани нарх дар бозор ва пеш омадани зарурат Бонк метавонад бандҳои алоҳидаи тарофаҳоро иваз намояд ва ё бандҳои нав дар тарофаҳо илова кунад. Дар сурати иваз намудани бандҳои алоҳида ва ё қори намудани бандҳои нав Бонк вазифадор карда мебошад, ки аз натиҷаи тағйироти мазкур бо ҳисоб намудани калкулятсияи ин бандҳо ба Хадамот дар муҳлати 3 моҳ баъди қори намудани бандҳои мазкур маълумот пешниҳод намояд.
12. Нархнома ва шартҳои мазкур аз рӯзи ба имзо расидан мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешаванд.



1. КУШОДАН ВА ПЕШБУРДИ СУРАТҲИСОБҲО

№	Номгӯйи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
1.1	Кушодани суратҳисоб	Ройгон
1.2	Бастани суратҳисоб	Ройгон
1.3	Додани иқтибос аз суратҳисоб оид ба амалиётҳои гузаронидашуда	10 сомонӣ
1.4	Пешниҳоди маълумотнома дар барои доштани суратҳисоб дар Амонатбонк	10 сомонӣ
1.5	Пешниҳоди дубликати беруннависи суратҳисоб (барои як беруннавис)	10 сомонӣ
1.6	Пешниҳоди дубликати нусхаи ҳуччатҳои пардохтӣ ба беруннависи суратҳисоб ва нусхаи ҳуччатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои як саҳифаи А4)	2 сомонӣ
1.7	Маълумотнома оид ба қарздор набудани мизоч аз Бонк дар блонки расмии Бонк	15 сомонӣ
1.8	Маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоби мизоч дар блонки расмии Бонк	15 сомонӣ
1.9	Дигар маълумотномаҳои оиди фаъолияти мизоч дар Бонк	15 сомонӣ
1.10	Пешниҳоди нусхаи супоришномаи пардохтӣ барои соли чорӣ (барои ҳар як ҳуччат)	2 сомонӣ
1.11	Пешниҳоди нусхаи супоришномаи пардохтӣ барои солҳои қаблӣ (барои ҳар як ҳуччат)	5 сомонӣ
1.12	Барасмиятдарории ҳуччатҳои пардохтӣ тибқи супориши мизоч	30 сомонӣ
1.13	Пешниҳоди дубликати дафтарчаи амонатӣ	30 сомонӣ
1.14	Додани маълумоти таърихи қарзии мизоч аз Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон (БҚИТ) бо талаби мизочон	30 сомонӣ
1.15	Тасдиқи интиқоли маблағ дар намуди «SWIFT»	10 сомонӣ
1.16	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани тафтиш/санҷиш бо талаби мизоч ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуччатҳо, бозхонд ва ё тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда бо пули миллӣ. (интиқолҳои дохилӣ бидуни кушодани суратҳисоб, ройгон)	6 сомонӣ
1.17	Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоч гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир (қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо, ба пардохтҳо бо асъори хориҷӣ	
-	бо RUB	100 сомонӣ
-	бо USD	350 сомонӣ
-	бо EUR	350 сомонӣ
-	бо дигар асъорҳои хориҷӣ	350 сомонӣ
1.18	Пешниҳоди реквизити корт	5 сомонӣ

2. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД

№	Номгӯйи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
2.1	Қабули пули нақд ба суратҳисоб	Ройгон



2.2	Пардохти пули нақд, ки тариқи нақдӣ ба суратҳисоби шахси воқеӣ ворид мегардад (ба истиснои кортҳои пардохтӣ)	Ройгон
2.3	Пардохти маблағҳои пасандозие, ки бо роҳи ғайринақдӣ аз бонкҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон, филиалҳои Амонатбонк ба ҳисоби пасандозии Амонатбонк интиқол мегардад (ғайр аз маблағҳои нафақа ва алимент)	0,5% - аз маблағи умумӣ
2.4	Ивази пулҳои нақдии калонҳаҷми қоғазӣ ба пулҳои хурдҳаҷм (сомонӣ)	Ройгон
2.5	Санҷиши асли будани пул (сомонӣ)	Ройгон
2.6	Пешниҳоди пули нақд ба қарзгирон -То 500 000 сомонӣ -Зиёда аз 500 000 сомонӣ	1%, вале на зиёда аз 300 сомонӣ 0,1%, вале на зиёда аз 1000 сомонӣ

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

2.7	Қабули пули нақд ба суратҳисоб	Ройгон
2.8	Пардохти пули нақд, ки тариқи нақдӣ ба ҳисоби шахси воқеӣ ворид мегардад (ба истиснои кортҳои пардохти)	Ройгон
2.9	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ [1]	то 2% аз маблағи умумӣ
2.10	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи низоми SWIFT интиқол гаштааст	1% аз маблағи умумӣ
2.11	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи системаҳои интиқоли ворид шудаанд	Ройгон
2.12	Ивази пулҳои фарсудаи нақди хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асъори коршоями ҳамон давлат	Тибқи шартнома (созишнома) дар асоси талаботи қонунгузорӣ
2.13	Ивази пулҳои нақдии калонҳаҷми қоғазӣ ба пулҳои хурдҳаҷм (асъор)	Ройгон
2.14	Санҷиши асли будани асъор	Ройгон

Эзоҳ: 1. Ҳаққи хизмат ситонида намешавад, агар маблағ ба таври нақдӣ ба суратҳисоб дароварда шуда бошад.

3. АМАЛИЁТИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
3.1	Амалиётҳои мубодилаи бо асъори хориҷӣ [2]	аз -5% то +10%
3.2	Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба дигар намуди асъори хориҷӣ	аз -5% то +10%

Эзоҳ: 2. Нисбати қурби муқараршуда дар рӯзи амалиётӣ.

4. АМАЛИЁТҲОИ ИНТИҚОЛИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
4.1	Воридшаванда	Ройгон
4.2	Содиршаванда:	
4.2.1	Интиқоли маблағҳои шахсони воқеӣ дар дохили филиалҳои КВД БА ҚТ	

	«Амонатбанк» бо Низоми пардохти «Дастрас»	
-	1 то 1000	1%
-	1001-3000	0,60%
-	3001 то 5000	0,50%
-	5001 то 10000	0,40%
-	аз 10 001 боло	0,30%

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

4.3	Воридшаванда	ройгон
4.4	Содиршаванда:	Дар асоси шартномаи тарафайн ва мувофиқи тарофаҳои амалкунандаи низомҳои байнамилалии интиқоли пулӣ

Бо доллари ИМА ва ЕВРО

4.4.1	Интиқоли маблағҳои шахсони воқеи ба банкҳои хориҷа бо низоми SWIFT: [3]: - То 1000 - Аз 1001 то 10 000 - Аз 10 001 то 50 000 - Аз 50 001 то 100 000 - Зиёда аз 100 000	50 USD/EUR 60 USD/EUR 65 USD/EUR 70 USD/EUR 80 USD/EUR
-------	---	--

Бо рубли русӣ

4.4.2	Интиқоли маблағҳои шахсони воқеи ба банкҳои хориҷа бо низоми SWIFT	60 сомонӣ
-------	--	-----------


Эзоҳ: 3. Ҳаққи хизмат бо пули миллӣ, бо қурби БМТ дар рӯзи амалиётӣ ситонида мешавад.

5. ИҶОРАИ ҚУТТИҲОИ СЕЙФӢ

№	Номгӯи хизматрасонии банкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
5.1	9*33	20 сомонӣ
5.2	14*33	30 сомонӣ
5.3	19*33	50 сомонӣ
5.4	29*33	70 сомонӣ
5.5	59*33	100 сомонӣ
5.6	Таъмири «СЕЗАМ» аз ҳисоби иҷорагиранда дар ҳолати бо гуноҳи иҷорагир, таъмирталаб шудани он.	арзиши таъмир

АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ ХИЗМАТРАСОНИИ КОРТҲОИ БОНКӢ БАРОИ КОРТҲОИ ШАХСОНИ ВОКЕӢ (НОМДОР ВА БЕ НОМ)

№	Номгӯи хизматрасонии банкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1	Кушодани суратҳисоби корти банкӣ	Ройгон
6.2	Пешниҳоди корти пардохтии банкӣ:	
-	Корти миллӣ (магнити)	Ройгон
-	Корти миллӣ (чипдор)	20 сомонӣ
-	VISA Classic	20 сомонӣ
-	VISA Gold	50 сомонӣ
-	VISA Platinum	300 сомонӣ



6.3	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан, анҷоми муҳлат ва ё корношоям шудани корт:		
-	Корти миллӣ (магнити ва чипдор)	20 сомонӣ	
-	VISA Classic	20 сомонӣ	
-	VISA Gold	50 сомонӣ	
-	VISA Platinum	300 сомонӣ	
6.4	Ҳаққи хизматрасонии корт		
-	Корти миллӣ	Ройгон	
-	VISA Classic, Gold, Platinum	Ройгон	
6.5	Арзиши хизматрасонии хабар-паём (SMS) барои 1 сол:		
-	Корти миллӣ	Ройгон	
-	VISA Classic, Gold, Platinum	Ройгон	
6.6	Дархости маълумот оиди бақияи маблағи корт:	Шабакаи дохила	Шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	0,20 сомонӣ	1 сомонӣ
-	VISA Classic, Gold, Platinum	1 сомонӣ	1 сомонӣ
6.7	Хизматрасониҳои иловагӣ ва дастгирии талаботҳои ҳифзи маълумот:		
6.8	Манъи муваққатии амали корт бо муроҷиати муштарӣ	Ройгон	
6.9	Барқароркунии амали корт аз рӯи аризаи муштарӣ	Ройгон	
6.10	Тафтиши амалиётҳои баҳснок	25 сомонӣ	
6.11	Иваз намудани рамзи махфӣ (PIN) тавассути банкомат, постерминал ва бо хабар-паём (SMS)	1 сомонӣ	
6.12	Иваз намудани рамзи махфӣ (PIN) лифофа	2,5 сомонӣ	
6.13	Гирифтани маълумотнома ва ё рӯйнавис оид ба гардиш ва бақияи суратҳисоб дар бланки расмии Бонк	10 сомонӣ	
6.14	Гирифтани маълумотнома ва ё рӯйнавис оид ба гардиш ва бақияи суратҳисоб дар бланки расмии Бонк тариқи фосилавӣ аз барномаи мобилӣ	1 сомонӣ	
6.15	Гирифтани маълумотномаи корти бонкӣ (реквизит) дар бланки расмии Бонк	5 сомонӣ	
6.16	Гирифтани маълумотномаи корти бонкӣ (реквизит) дар бланки расмии Бонк тариқи фосилавӣ аз барномаи мобилӣ	Ройгон	
6.17	Воридшавии маблағҳо ба суратҳисоби корт аз ҳамён ва корт (P2P Credit):	Аз шабакаи дохила	Аз шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	
-	VISA Classic, Gold, Platinum	Ройгон	
6.18	Ворид кардани пули нақд ба суратҳисоби корт:	Аз шабакаи дохила	Аз шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	
-	VISA Classic, Gold, Platinum	ройгон	
6.19	Гирифтани пули нақд:	Аз шабакаи дохила	Аз шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Дар як моҳ то 5	2% на кам аз 3 сомонӣ

-	VISA Classic, Gold, Platinum (бо пули миллӣ)	000 сомонӣ ройгон, зиёда аз он 0,5%	2%
-	VISA Classic, Gold, Platinum (бо асҳори хориҷӣ)	1%	2%
6.20	Интиқоли маблағ аз суратҳисоби корти Амонатбанк ба суратҳисоби корт ва ҳамён дар дохили ҚТ:	Ба шабакаи дохила	Ба шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	1% на кам аз 2 сомонӣ
-	VISA Classic, Gold, Platinum	Ройгон	1% на кам аз 2 сомонӣ
6.21	Интиқоли маблағ аз суратҳисоби корти Амонатбанк ба суратҳисоби корт ва ҳамён берун аз ҚТ:		
-	Корти миллӣ	то 1100 сомонӣ (15 сомон) зиёда аз 1101 сомонӣ 1%	
-	VISA Classic, Gold, Platinum	то 1100 сомонӣ (15 сомон) зиёда аз 1101 сомонӣ 1%	
6.22	Интиқоли маблағ мувофиқи аризаи мизоч (шакли 9) аз суратҳисоби корт ба суратҳисоби корти дигар лоиҳаҳо (ғайр аз шахсони воқеӣ):	Ба шабакаи дохила	Ба шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	0,5%	Имкон надорад
-	VISA Classic, Gold, Platinum (бо пули миллӣ)	0,5%	Имкон надорад
-	VISA Classic, Gold, Platinum (бо асҳори хориҷӣ)	1%	Имкон надорад
6.23	Пардохти ғайринақдӣ дар нуктаҳои савдо ва хизматрасонӣ (Purchase, Payment):	Дар шабакаи дохила	Дар шабакаи бегона
-	Корти миллӣ, VISA Classic, Gold, Platinum	Ройгон	
6.24	Баргардонидани маблағи харид дар нуктаҳои хизматрасонӣ ва савдо (Return)	Шабакаи дохила	Шабакаи бегона
-	Корти миллӣ, VISA Classic, Gold, Platinum	Ройгон	
ХИЗМАТРАСОНИИ КОРТҲОИ БОНКӢ БАРОИ КОРТҲОИ ИМТИЁЗНОК			
6.25	Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ	Ройгон	
6.26	Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ:		
-	Корти миллӣ (магнити)	Мувофиқи шартнома	
-	Корти миллӣ (чипдор)	Мувофиқи шартнома	
-	VISA Classic, Gold, Platinum	Имкон надорад	
6.27	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан, анҷоми муҳлат ва ё корношоям шудани корт:		
-	Корти миллӣ (магнити)	10 сомонӣ	
-	Корти миллӣ (чипдор)	20 сомонӣ	
6.28	Ҳаққи хизматрасонии корт		



-	Корти миллӣ	Ройгон	
6.29	Арзиши хизматрасонии хабар-паём (SMS) барои 1 сол:		
-	Корти миллӣ	Ройгон	
6.30	Дархости маълумот оиди бақияи маблағи корт:	Шабакаи дохила	Шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	1 сомонӣ
6.31	Хизматрасониҳои иловагӣ ва дастгирии талаботҳои ҳифзи маълумот:		
6.32	Манъи муваққатии амали корт бо муроҷиати муштарӣ	Ройгон	
6.33	Барқароркунии амали корт аз рӯи аризаи муштарӣ	Ройгон	
6.34	Тафтиши амалиётҳои баҳснок	25 сомонӣ	
6.35	Иваз намудани рамзи махфӣ (PIN) тавассути банкомат, постерминал ва бо хабар-паём (SMS)	1 сомонӣ	
6.36	Иваз намудани рамзи махфӣ (PIN) лифофа	2,5 сомонӣ	
6.37	Гирифтани маълумотнома ва ё рӯйнавис оид ба гардиш ва бақияи суратҳисоб дар бланки расмии Бонк	10 сомонӣ	
6.38	Гирифтани маълумотнома ва ё рӯйнавис оид ба гардиш ва бақияи суратҳисоб дар бланки расмии Бонк тариқи фосилавӣ аз барномаи мобилӣ	1 сомонӣ	
6.39	Гирифтани маълумотномаи корти бонкӣ (реквизит) дар бланки расмии Бонк	5 сомонӣ	
6.40	Гирифтани маълумотномаи корти бонкӣ (реквизит) дар бланки расмии Бонк тариқи фосилавӣ аз барномаи мобилӣ	Ройгон	
6.41	Воридшавии маблағҳо ба суратҳисоби корт аз Памён ва корт (P2P Credit):	Аз шабакаи дохила	Аз шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Имкон надорад	
6.42	Ворид кардани пули нақд ба суратҳисоби корт:	Аз шабакаи дохила	Аз шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Имкон надорад	
6.43	Гирифтани пули нақд:	Аз шабакаи дохила	Аз шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	1% на кам аз 3 сомонӣ
6.44	Интиқоли маблағ аз суратҳисоби корти Амонатбонк:	Ба шабакаи дохила	Ба шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Имкон надорад	
6.45	Интиқоли маблағ мувофиқи аризаи мизоҷ (шакли 9) аз суратҳисоби корт ба суратҳисоби корти дигар лоиҳаҳо:	Ба шабакаи дохила	Ба шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	0,5%	Имкон надорад
6.46	Пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ (Purchase, Payment):	Дар шабакаи дохила	Дар шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	
6.47	Баргاردонидани маблағи харид дар нуқтаҳои хизматрасонӣ ва савдо (Return):	Дар шабакаи дохила	Дар шабакаи бегона
-	Корти миллӣ	Ройгон	

7. АМАЛИЁТҲО БО КОРТИ КРЕДИТӢ

№	Номгӯи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
7.1	Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ	Ройгон
7.2	Барориши ғаврии корт (илова ба арзиши асли):	
-	Корти миллӣ	Ройгон
7.3	Додани корти нав дар ҳолати анҷом расидани муҳлат, гум кардан ва ё корношоям шудани корт:	
-	Корти миллӣ	20 сомонӣ
7.4	Ҳаққи хизматрасонии корт:	
-	Корти миллӣ	ройгон
7.5	Гузоштани маблағи аввалия ба ҳисоби кортӣ ва маблағи камнашавандаи бақияи суратҳисоби корт:	
-	Корти миллӣ	ройгон
7.6	Хизматрасониҳои иловагӣ ва дастгирии талаботҳои ҳифзи маълумот:	
-	Корти миллӣ	ройгон
7.7	Арзиши хизматрасонии хабар-паём (SMS) барои 1 сол:	
-	Корти миллӣ	ройгон
7.8	Дархости маълумот оиди бақия дар НДН, АТМ (Balance inquiry):	
-	Корти миллӣ	0,20 сомонӣ
№	Номгӯи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
7.9	Хизматрасониҳои иловагӣ ва дастгирии талаботҳои ҳифзи маълумот:	
-	Манъи муваққатии амали корт бо муроҷиати муштарӣ	ройгон
-	Барқароркунии амали корт аз рӯи аризаи муштарӣ	ройгон
-	Тафтиши амалиётҳои баҳснок	25 сомонӣ
-	Иваз намудани рамзи махфӣ (PIN) тавассути банкомат, постерминал ва бо СМС-паём	1 сомонӣ
-	Иваз намудани рамзи махфӣ (PIN) лифофа	3,5 сомонӣ
-	Гирифтани маълумотнома ва ё руйнавис оид ба гардиш ва бақияи суратҳисоб дар бланки расмӣ Бонк	10 сомонӣ
-	Гирифтани маълумотномаи корти бонки (реквизит) дар бланки расмӣ Бонк	5 сомонӣ
-	Интиқоли маблағ аз суратҳисоби кортии Амонатбонк тавассути НДН, АТМ, ҳамиёнҳо ва замимабарномаҳои мобилӣ ба суратҳисоби кортии Амонатбонк тариқи фосилави (P2P) (қисми дебити транзаксия)	0,3% аз маблағ
7.10	Ворид кардани пули нақд тавассути терминалҳои худкори хизматрасон, НДН, АТМ (Deposit - Cash-in) ва ҳазинаи бонк ба суратҳисоби кортӣ тариқи ордери воридоти ҳазинавӣ:	
-	Корти миллӣ	ройгон
7.11	Гирифтани пули нақд (НДН, АТМ) (Withdrawal)	
-	Корти миллӣ	0,5% аз маблағ
7.12	Пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ (Purchase):	
-	Корти миллӣ	ройгон

8. БОНКИ МОБИЛИИ «АМОНАТ МОБАЙЛ»

№	Номгӯи хизматрасонии бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
9.1	Пайвастшави ба замимабарномаи Амонат- мобайл	ройгон



9.2	Гузаштани раванди онлайн мушаххасгардонӣ	ройгон
9.3	Пуркунии ҲЭ “Амонат-мобайл”, корти миллӣ, дигар кортҳои пардохтии бонкӣ (Виза, Фарогир ва ғайра), суратҳисоби пасандозӣ, пардохти фоиз ва қарзи асосии Амонатбонк	ройгон
9.4	Кушодани суратҳисоби пасандозӣ дар “Амонат-мобайл”	ройгон
9.5	Пардохти пасандоз ва фоизи ҳисобшуда дар “Амонат-мобайл”	ройгон
9.6	Пардохти хизматрасониҳои давлатӣ, андозҳо, ҷаримаҳо, алоқаи интернет ва операторҳои мобилӣ, маблағҳои комуналӣ ва дигар пардохтҳои ба он баробар	ройгон
9.7	Маълумотнома ва таърихи амалиётҳо	ройгон
9.8	Ворид намудани пули нақд ба ҳамаи электронии Амонатбонк дар нуқтаҳои хизматрасонӣ	ройгон
9.9	Пуркунии ҳамаи электронии замимабарномаи “Амонат-мобайл” аз дигар кортҳои пардохтии ташкилотҳои қарзӣ ё ки, аз замимабарномаи “Амонат-мобайл” пур кардани дигар кортҳои пардохтии ташкилотҳои қарзӣ	0,4%
9.10	Пуркунии ҳамаҳои электронӣ, суратҳисоби пасандозӣ, пардохти фоиз ва қарзи асосии байнибонкӣ дар асоси Шартномаи ҳамкорӣ	Тибқи шартнома

Эзоҳ:

1. Интиқол ба платформаҳои савдо, хариди криптовалюта, пурра кардани ҳамаҳои электронии берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар амалиётҳои, ки аз ҷониби Бонк ҳамчун амалиётҳои “квази-кэш” тибқи рамзҳои MCC (Merchant Category code), муайян карда мешаванд то 2% ҳаққи хизматрасони ситонида мешавад.
2. Бонк ҳуқуқ дорад дар Пос-терминалҳои худ, барои хизматрасонии эквайренгии кортҳои бегона то ба андозаи 1% хизматрасониро муайян намояд.
3. Бонк ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои эълон намудани иқдомҳо, кортҳои бонкии худро ройгон ё бо тахфиф пешниҳод намояд.
4. Бонк ҳуқуқ дорад барои ҷолиб намудани хизматрасонии ғайринақди (P2P, интиқоли маблағ) ба кортҳо, вобаста аз имконияти бозор бе фоиз ё ба андозаи то 0,5% муқарар намояд.
5. Бонк метавонад, ки дар дилхоҳ вақт фоизи хизматрасониҳоро паст ё баланд намояд.
6. Бонк метавонад вобаста ба пешгири хавфҳо дар шумораи амалиёт ва ҳаҷми маблағ тавассути кортҳо маҳдудият гузорад.

